

БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 25.09.2019 №170

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгуӣ зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефонии шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
2005/1-898	Агентии авиатсияи граждании назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Мебел ва таҷҳизотҳои техникӣ	Номгуӣ	19	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2006/1-899	Раёсати таъминоти моддӣ-техникӣ ва низомии ВҚД ҚТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Картреч	Номгуӣ	4	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
2007/1-900	МД “Озмоишгоҳи миллии тандурустии ҷамъиятӣ”	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои конселярӣ, хоҷагӣ, масолеҳи масрафӣ, инвентари мулоим ва либоси расмӣ	Номгуӣ	48	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

2008/2-659	Ширхоргоҳ-кӯдакистони №63 н. Фирдавсӣ	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯй	29	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2009/2-660	Нозироти Идоракунӣ ва хизматрасонии Фонди манзил	227-65-78	Хариди электронӣ	Масолеҳи сохтмонӣ	Номгӯй	8	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
2010/2-661	Ширхоргоҳ-кӯдакистони №157 н. Сино	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯй	29	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

Ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуччатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғи дар боло зикршуда то **вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати *муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.*

Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.

